

Кори Савоб

“Зеро ки шумо бо файз ба воситай имон начот ёфтаед, ва ин на аз шумост, балки атои Худост, ва аз аъмол нест, то ки ҳеч кас фахр накунад..” (Инчил, Эфсусиён 2:8-9)

Оё одам ба воситай амали хуб ё ин ки кори савоб ба Худо қабул мешавад? Кори савоб чист? Дар байнин одамон агар шахс корҳои хуб — яъне шуғли созандагӣ ва бо атрофиёнаш муҳаббат дошта бошад, инро кори савоб меноманд ва бар ақси инҳоро “убол,” ном медиҳанд.

Аз ин гуфтаҳои боло саволе ба миён меояд:— “Кӣ Қодир ҳаст?..” Ба ин мо умед дорем, ки ҳар як шахси бо хирад Худоро Қодири Мутлақ қабул мекунад на одамизодро. Агар чунин бошад, пас одам вақте ки худро бо амалҳояш мақбули Худо мөҳисобад дар ин маврид дар дили ў фахр пайдо мешаваду чунин мегӯяд: -“ман қодир ҳастам, ки бо анҷоми амали неки хеш қабули Худованд шудам..” Ва бо ин худро нисбат ба Худо қодиртар мөҳисобад. Албатта ин хатои маҳз аст! Ба таври дигар инро чунин маънидод кардан мумкин, ки мо ба ивази корҳои некамон аз Худо музд гирифтем.

Дар боло мо Худоро Қодир қабул карда бошем, аммо дар ҳақиқат ин тавр нашуд. Музд бошад фақат бо анҷоми корҳои мо вобаста мебошад.

Агар сухан дар бораи начот рафта истода бошад фақат ба ин Худо Қодир ҳасту ҳалос на одамизод.

Китоби Муқаддас чунин мефармояд: — “Зеро ки музди гуноҳ мамот (марг) аст, аммо бахшиши файзи Худо ҳаёти ҷовидонист ба воситай Худованди мо Исои Масех..” (Инчил, Румиён 6:23) “ё кист, ки ба ў пешак й ҷизе дода бошад, то ки подошашро ба вай баргардонад?..” (Инчил, Румиён 11:35) Дар ҷои дигар чунин омадааст: — “бе рехтани хун омурзиш нест,, ва ба ин хотир Худо фарзанди ягонаи Худро, барои начоти мо, яъне Исои Масехро қурбонӣ кард. Мо ба ин сазовор набудем ва ин муфт ҳамчун файзи ў ба мо бе ягон шарт ва амали хуб дода шудааст.

Ақидае ҳаст, ки ҳар як кори савоб як гуноҳро тоза мекунад. Яъне гуноҳ ва савоб бо якдигар мувозинат мебошанд. Агар чунин мешуд Худо Одамро барои як гуноҳ аз биҳишт намеронд ё бо таври дигар дар деги шири қалон агар як сиёҳӣ афтад

тамоми ширро сиёҳ мекунад ва гуноҳ ҳам ба мисли ин мебошад.

Мақсад аз кори савоб — нишон додан ҳаст, яъне дарахтеро мемонад, ки меваашро истифода мекунанд, мева бошад албатта дар шоҳи дарахт аст на дар решай ўст. Кори нек ё ин, ки савоб: - мева, имон бошад решаш ҳисоб мейбад. Баъд аз имон овардан мо шариатро риоя мекунем. “Зеро ки мо оғаридаи ў ҳастем ва дар Исои Масех барои аъмоли нек, ки иҷрои онҳоро Худо пешакӣ барои мо таъин намудааст, ба вучӯд оварда шудаем..” (Инчил, Эфсусиён 2:10)

Китоби Муқаддас мегӯяд ки, “Агар одил бошӣ, ба ў (Худо) чӣ метавонӣ бедиҳӣ? ё ў аз дасти ту (каси одил) чӣ ҷизе ҳоҳад гирифт? Шарорати ту барои қасест, ки мисли ту бошад, ва адолати ту барои одамизод аст. .. (Библия, Айюб 35:7-8). Ин дуруст аст, ки кори савоб барои одамизод аст, на барои сафед шудан ба назари Худо.

Ҳам Китоби Муқаддас мефармояд, “Он чи одам мебинад, ҳеч аст, зеро одам фақат он чиро ки ба ҷашм намоён аст, мебинад, вале Худованд он

чиро ки дар дил аст, мебинад..” (1) Подшоҳон 16:7. Худо дилу имони моро мебинад, одам кори савобро мебинад. Худо дили моро нигоҳ меқунад ва медонад, ки имони мо чӣ хел аст. Одамизод бошад кори савобро ҳисоб меқунад. Кори савоб барои нишон додани ҷизҳое, ки дар дилу имон аст.

“Зеро ки шумо бо файз ба воситаи имон начот ёфтаед, ва ин на аз шумост, балки атои Ҳудост, ва аз аъмол нест, то ки ҳеч кас фахр нақунад..” (Инчил, Эфсӯсиён 2:8-9)



Атои Худо барои ҳамаи одамизод, — Исои Масеҳ аст. “Зеро Худо ҷаҳонро ҷунон дӯст дошт, ки Писари ягонаи Ҳудро дод, то ҳар кӣ ба Ӯ имон оварад, талаф нашавад, балки ҳаёти ҷовидонӣ ёбад..” (Инчил, Юҳанно 3:16)

Тариқи имон овардан ин аст: — “Зеро агар ту бо даҳони худ эътироф қунӣ, ки Исо Ҳудованд аст, ва бо дили худ имон оварӣ ки Ҳудо Эро аз мурдагон эҳъё кард, начот ҳоҳӣ ёфт..” (Инчил, Румиён 10:9)

Кори Савоб



Оё ин барои начоти мо
ё ин барои нишон
додани имони мо?

“Лекин, ҷун донистем, ки одамизод на бо аъмоли шариат сафед мешавад, балки фақат бо имон ба Исои Масеҳ, — мо ҳам ба Исои Масеҳ имон овардем, то ки бо имон ба Масеҳ сафед шавем, на ин ки бо аъмоли шариат; зеро ки бо аъмоли шариат ҳеч ҷисмे сафед наҳоҳад шуд..”
Инчил — Ғалотиён 2:16

“Ё кист, ки ба Ҳудо
пешакӣ ҷизе дода
бошад, то ки Ӯ
подошашро ба вай
баргардонад?..”